


## «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Директори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, д.и.ф., дотсент Назар М.А. 

» козеҳон соли 2023

### ХУЛОСАИ

шуъбаи хукуки давлатии ИФСҲ-и ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ ба рисолаи диссертационии Қурбонова Афзуна Азимбоевна дар мавзуи «Чавобгари чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси илмии 12.00.08. – Хукуки чиноятӣ ва криминология; хукуки ичрои ҷазо

Диссертасия дар мавзуи «Чавобгари чиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар шуъбаи хукуки давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба иҷро расидааст.

Дар давраи омодасозии диссертасия Қурбонова Афзуна Азимбоевна унвончӯи шуъбаи хукуки давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.

Қурбонова Афзуна Азимбоевна соли 2012 ба факултети педагогии Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Гафуров дохил гардида, соли 2016 онро аз рӯйи ихтисоси «психология» ҳатм намудааст. Ҳамзамон, номбурда соли 2016 ба шуъбаи магистратураи Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дохил гардида, соли 2018 онро бо дараҷаи магистри ҳукуқ аз рӯйи ихтисоси “хукуки иқтисодӣ” ҳатм намудааст.

Шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ санаи 20 сентябри соли 2023, таҳти №1095 дода шудааст.

**Роҳбари илмӣ:** Қудратов Некруз Абдунабиевич доктори илмҳои хукуқшиносӣ, сардори раёсати илм ва инноватсияи Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертасия хулосаи зерин қабул шудааст:

**Мубрамии мавзуи (предмет) таҳқиқот.** Яке аз вазифаҳои аввалияти инкишофи сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатдории имрӯзази тоҷикон ҳимояи амнияти миллӣ, баҳусус амнияти давлатӣ мебошад. Дар шароитҳое, ки имрӯз ҷой доранд, таҳдидҳо ба асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва амнияти давлат, тамомияти арзӣ ва даҳлнопазирии арзӣ фаъол гардида истода, зарурияти таъхирнапазирии объективӣ, ҷиҳати аз ҷониби давлат нишон додани

муқовимат ба чунин омилҳои зидди давлатӣ ва зиддимиллӣ (ба монанди экстремизм, терроризм, сепаратизм) ба миён омадааст. Бо мақсади ҳалли самараноки чунин вазифаҳо бар дӯши давлат мушкилӣ оид ба кор карда баромадани комплекси чораҳо ва воситаҳо, ки баҳри пешгирии ҷиноятҳо ба муқобили давлат равона мегарданд, voguzoшт шудааст. Дар чунин ҳолатҳо зарур аст, ки чораҳои саривақтӣ ва самаранок қабул карда шаванд, ки баҳри пешгирии низомноки ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохтори конституцисионӣ ва амнияти давлат кифоя бошанд. Дар пешоҳангии чунин пешгирий меъёрҳои КҶ ҶТ нақши муҳим доранд. КҶ ҶТ дар боби 29 ҷавобгарии ҷиноятIRO барои ҷиноятҳо ба муқобили асосҳои сохтори конституцисионӣ ва амнияти давлат пешбинӣ намудааст. Тахрибкорӣ ҷинояте мебошад, ки бо пайдоиши давлат бавучуд омад. Дар аввал тахрибкориро амалиёти ҷангие меномиданд, ки қувваҳои ноҷиз бо мақсади гумроҳ кардани душман, дур кардани диққат ва қувваҳои вай аз самти асосӣ гузаронида мешуданд. Дар замони осоишта бошад тахрибкорӣ аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ фаъолона истифода мешавад, дар ҳоле ки диверсияро метавон ҳамчун амалҳои гуногуни террористӣ ҳисоб кард.

Таҳлили сарчашмаҳои таъриҳӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ дар шакли санади меъерии ҳуқуқӣ дар қаламрави Тоҷикистон асосан аз даврони шӯравӣ оғоз мегардад. Бо дарназардошти ин нукта диссертант низ маҳз ҳамин давраро бештар мавриди омӯзиш қарор додааст. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои тахрибкорӣ бори аввал дар қаламрави Тоҷикистон дар сатҳи қонунгузорӣ асосан дар даврони шӯравӣ пешбинӣ гардида буд. Қонунгузории ҷиноятӣ ин давра ба истилоҳи «таҳрибкорӣ» шинос буда дар муқоиса бо КҶ ҶТ амалкунанда тарафи объективии ҷиноятӣ тахрибкорӣ мукаммалтар аст. Ҕиноятӣ тахрибкорӣ баъди ба даст овардани истиқлоли Тоҷикистон дар сатҳи КҶ ҶТ дар м. 309 амалкунанда бо тағиироти назаррасе нигоҳ дошта шуд. Моддаи 309 КҶ ҶТ аз 2 қисм иборат буда, дар он ҷавобгарии ҷиноятIRO барои содир намудани таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳое, ки барои нобуд ё вайрон кардани корхонаву иншоот, роҳ ва воситаҳои нақлиёт, воситаҳои алоқа, объектҳои таъминоти зиндагии аҳолӣ бо мақсади ноустувор кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии ҶТ пешбинӣ гардидааст.

Қабули КҶ ҶТ, ки дастоварди бузурге барои илми ҳуқуқи ҷиноятӣ ва амалияи истифодаи он буд, муҳимтарин воқеа дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсии ҷомеа ба ҳисоб меравад. Ҳусусияти Кодекси ҷиноятӣ дар мазмуни институтҳои асосии он инъикос ёфта, анъанаҳои таъриҳӣ, миллӣ, фарҳангӣ ва ҳусусияти иқтисодиёти мамлакатро инъикос намуда, уҳдадориҳои байналмилалии ба зимма гирифтари ба назар гирифт. Дар қонунгузории нав дар зинабандии вазифаҳои хифзшавандӣ шаҳс, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ дар асоси Конституцисияи

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи аввал гузошта шудаанд. Онҳо ҳамчун объекти афзалиятноки ҳифзи ҳуқуқӣ аз таҷовузҳои ҷиноятӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо эътироф карда шудаанд.

Таҷрибаи қонунгузории давлатҳои пешрафтаи ИДМ барои мукаммал намудани КҔ ҔТ намунаи хубе мебошад. Зоро таҷриба нишон медиҳад, ки бештари кирдорҳо, ки бо таҳрибкорӣ алоқаи ногусастатӣ доранд, то ҳол дар КҔ ҔТ криминализатсия карда нашудаанд. Ба монанди гирифтани таълимоти диверсионӣ (таҳрибкорона), иштирок дар гуруҳи таҳрибкорӣ, ташкили гурӯҳи (иттиҳоди) таҳрибкорона.

Бояд гуфт, ки муборизаи муассир, самаранок ва ҳамоҳангшуда бо воситаҳои қонуни ҷиноятӣ бар зидди таҳрибкорӣ дар саросари қишварҳои узви ИДМ ва берун аз он танҳо вақте метавонад ҷой дошта бошад, ки ихтилофҳо дар фаҳми ҳамон як зухуроти марбут ба таҳрибкорӣ дар сатҳи қонунгузории ҷиноятии қишварҳои гуногун бартараф ё ҳадди ақал чунин ихтилофҳо кам карда шавад. Бахри рафъи чунин ихтилофот муттаҳид соҳтани қонунгузории ҷинояти қишварҳои узви ИДМ зарур аст. Дар асоси таҳлили муқоисавӣ-хуқуқии қонунгузории ҷиноятии давлатҳои узви ИДМ дар самти ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ имконияти ба таври мушаҳас қонунияти пайдоиши манъи ҳуқуқӣ-ҷинояти таҳрибкорӣ, ҳастӣ ва татбиқи он, ояндаи инкишоф ва мукаммалгардии таркиби он муайян карда шавад.

Мубрамияти мавзуъро муаллиф дуруст асоснок намудааст, зоро солҳои ахир динамикаи таҳрибкорӣ рӯ ба афзоиш дорад ва дар бъязе ҳолатҳо он ҳамчун терроризм бандубаст карда мешавад, ки аз нигоҳи илми ҳуқуқи ҷиноятӣ баҳснок мебошад. Дар асоси маълумоти Вазорати корҳои дохилии ҔТ, дар соли 2010 – 1, соли 2011 – 6, 2012 – 2, 2013-2015 – 1, 2016 – 4, 2017- 6, 2018 – 1 ҳолати содиршавии ҷинояти таҳрибкорӣ сабт гардидааст. Албатта маълумоти болозикр асоси воқеии содир шудани ҷинояти таҳрибкориро нишон намедиҳад, ва дар амалия ин ҳолат бо ду омил вобаста аст: 1) ҳаммчун терроризм ва 2) ҳамчун маҷмӯи идеалий бо терроризм бандубаст шудани таҳрибкорӣ. Сабаби чунин бандубаст дар монандии ин таркибҳо ва рақобати меъёрҳо байни моддаҳои 179 ва 309 КҔ ҔТ мебошад. Ҳамзамон, ҷинояти таҳрибкорӣ дар бештар маврид ҳусусияти латентиро ба худ касб намудааст.

Бояд гуфт ки КҔ ҔТ ҷавобгариро барои ҷинояти таҳрибкорӣ пешбинӣ мекунад ва татбиқи амалии онҳо дар қисмати риояи қоидаҳои техникаи қонунгузорӣ, криминализатсияи кирдорҳои алоҳидай тарафи объективии таҳрибкорӣ ва ҳамоҳангсозии таркибҳои ҷиноятҳои монанд вазифаи пешгирикундандаи қонуни ҷиноятиро сад дар сад ичро карда наметавонанд. Такмили қонунгузории ҷиноятии ҔТ ва таҷрибаи татбиқи он шояд роҳи

ягонаи ҳалли воқеи мушкилоти мубориза бар зидди тахрибкорӣ бошад. Дар робита ба ин, таҳлили қонунҳои чиноятии баъзе мамлакатҳо, ки дар онҳо тахрибкорӣ ҳамчун чиноят пешбинӣ гардидааст, мубрам буда, омӯзиши онҳо дар самти муқаррар намудани ҷавобгарии чиноятӣ барои баъзе чиноятҳо хеле муҳим аст. Таҳлили муқоисавии меъёрҳои қонунгузории чиноятии мусосири миллӣ ва хориҷӣ имкон медиҳад, то ки мушкилиҳои ҷойдоштаи КҶ ҶТ бартараф карда, такмил дода шавад. Бидуни омӯзиш ва истифодай таҷрибаи мусбати хориҷӣ, такмили қонунгузорӣ, ҳалли дигар проблемаҳои ҳуқуқӣ, мубодилаи иттилооти ҳуқуқӣ ва ақидаҳои илмӣ, инкишофи низоми ҳуқуқии миллӣ ва ба ҳам наздик кардани низомҳои ҳуқуқии мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон номумкин аст.

Вазъи чинояткорӣ ва натиҷаҳои таҳлили қонунгузории миллӣ дар самти мубориза бар зидди чиноятҳо ба муқобили асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ, баҳусус тахрибкорӣ, зарурати густариш додани рушди илмии ҳуқуқи чиноятӣ, муайян кардани шаклҳои содир гардидани тахрибкорӣ, коркарди силсила мағҳумҳо (категорияҳо)-и зарурӣ, муайян намудани самтҳои асосии рушди минбаъдаи қонуни чиноятIRO дар ин самт тақозо менамояд. Бо дарназардошти омилҳои зикршуда, меъёри қонуни чиноятӣ, ки ҷавобгарии чиноятIRO барои тахрибкорӣ муқаррар менамояд, ба такмили пайваста эҳтиёҷ дорад. Умуман ин омилҳо аз аҳаммиятнокии мавзӯи тадқиқоти рисолаи номзадӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Дар умум, ин омилҳо аз мубрамияти мавзуи тадқиқоти диссертационӣ гувоҳӣ медиҳанд.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯъҳои илмӣ.** Диссертасия дар доираи мавзӯъҳои лоиҳавии шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳовадинови АМИТ барои солҳои 2016-2020 «Рушди падидаҳои ҳуқуқи давлатӣ дар давраи мусосир» (раками қайди давлатӣ 0116TJ00765 аз 01.01.2016 с.) ва барои солҳои 2021-2025 «Конститутсия ва рушди асосҳои ҳуқуқии сохтори давлатӣ ва ҷамъиятии Тоҷикистон» (раками қайди давлатӣ 0121TJ1102 аз 24.02.2021 с.) омода гардидааст.

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади тадқиқоти диссертационӣ тавассути омӯзипи комплексӣ муайян намудани мушкилиҳо (проблемаҳо) вобаста ба таркиби ҷинояти тахрибкорӣ, инчунин таҳияи тавсияҳои бунёдӣ ва пешниҳодҳои илмии асоснок ва исботшуда, ки барои беҳтар намудани қонуни чиноятӣ дар самти ҷавобгарии чиноятӣ вобаста ба тахрибкорӣ равона гардидаанд, ифода мегардад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои зикргардида, дар таҳқиқоти диссертационии мазкур дар назди муаллиф вазифаҳои зер гузашта шудаанд:

- таҳлили таърихи инкишоф ва рушди категорияи тахрибкорӣ дар қонунгузории чиноятии Тоҷикистон;

- омӯзиши қонунгузории чиноятии давлатҳои узви ИДМ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ ва дар ин замине пешниҳод намудани тавсияҳои бунёдӣ дар самти мукамалнамоӣ таркиби м. 309 КҶ ҔТ;
- таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии аломатҳои объективии таҳрибкорӣ;
- таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии аломатҳои субъективии чинояти таҳрибкорӣ;
- баррасии аломатҳои вазнинкунанда ва маҳсус вазнинкунандаи таркиби чинояти таҳрибкорӣ;
- асоснок намудани тафриқагузории чинояти таҳрибкорӣ бо терроризм;
- коркард ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба такмили қонунгузории чиноятӣ вобаста ба чинояти таҳрибкорӣ.

**Объекти тадқиқотро** муносабатҳои ҳуқуқии чиноятӣ ташкил медиҳанд, ки вобаста ба содир шудани чинояти таҳрибкорӣ ба вучуд меоянд.

**Мавзӯи (предмети) таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Мавзӯи тадқиқоти диссертатсиониро маҷмӯи масъалаҳои алоқаманд бо чинояти таҳрибкорӣ дар умум ва аломатҳои таркибӣ (объективӣ ва субъективӣ) ва бандубастшавандай онҳо дар алоҳидагӣ, инчунин татбиқи м. 309 КҶ ҔТ дар амал, ташкил медиҳанд.

**Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ.** Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он зохир мегардад, ки дар асоси таҳлили қонунгузории чиноятии қаблӣ ва амалкунандаи ҔТ, амалияи истифодаи он, нуктаҳои назари олимон (доктринаи ҳуқуки чиноятӣ) ва инчунин нуктаи назари шахсии муаллиф, модели нави меъёре, ки ҷавобгарии чиноятиро барои таҳрибкорӣ пешбинӣ менамояд, пешниҳод гардидаанд. Дар диссертатсия, инчунин, зарурати такмил додани м. 309 КҶ ҔТ, соҳтори нави он пешниҳод гардида, тамоюлҳои танзими меъёрии ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар қонунҳои чиноятии Тоҷикистон дар марҳалаҳои гуногуни рушди таърихӣ таҳлил карда шуда, тадбирҳои зарурӣ барои мукаммалгардии соҳтори таркибии чинояти мазкур андешида шудаанд.

Бинобар ин, диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти комплексие мебошад, ки ба таҳлили чинояти таҳрибкорӣ ва масъалаи такмили қонунгузории чиноятӣ дар ин самт баҳшида шудааст. Файр аз ин, навоварии илмии диссертатсия дар як қатор хulosсаҳо ва пешниҳодҳои илман асосёфтai муаллиф оид ба бандубости ин чиноят бо дарназардошти воқеяти имрӯзai ҳуқуқӣ пешниҳод гардидаанд, ки баҳри такмили минбаъдаи қонунгузории чиноятии Тоҷикистон равона гардидаанд.

Рисолаи илмӣ аз **навгониҳои зерин** иборат аст:

- бори аввал дар рисолаи илмӣ масъалаи батанзимдарории ҳуқуқии чинояти таҳрибкорӣ ҳамчун чиноят ба муқобили асосҳои соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлатӣ ва ҷавобгарии чиноятӣ барои содиршавии он дар марҳилаҳои гуногуни таърихи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст;

- дар рисолаи илмӣ муаллиф таҳрибкориро тибқи қонунгузории чиноятии баъзе давлатҳои хориҷӣ таҳлил намуда, хулосаҳои амиқи илмӣ коркард намудааст.
- ҳамчунин, навгонии дигари рисола дар он мебошад, ки муаллиф объект ва тарафи объективии чинояти таҳрибкорӣ баррасӣ намуда, андешаҳои асосноки илмиро пешкаш намудааст;
- дар рисолаи илмӣ субъект ва тарафи субъективии чинояти таҳрибкорӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, вобаста ба масъалаҳои зикршуда, пешниҳодҳоро дар самти такмили қонунгузории чиноятӣ ироа намудааст;
- аломатҳои вазнинкунандай чинояти таҳрибкорӣ ва татбиқи он дар таҷрибаи тафтишотӣ ва судӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, оид ба ин қисмат, аз ҷониби муаллиф андешаҳои мукаммал пешниҳод гардидааст;
- дар рисолаи илмӣ тағовути чинояти таҳрибкорӣ аз терроризм мавриди таҳлил қарор гирифта, дар қисмати хулосавии рисола, пешниҳодҳои муаллиф ироа шудааст.

Таҳқиқоти анҷомдодашуда имконият медиҳад, ки нуқтаҳои зерини илмӣ ба ҳимоя пешниҳод карда шаванд:

### **I. Пешниҳодхое, ки ҳусусияти назариявӣ доранд:**

1. Дар асоси тадқиқоти таъриҳӣ-ҳукуқӣ (принципи таърихият) рушди қонунгузории чиноятии Тоҷикистон вобаста ба ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ аз рӯйи ташаккул ва инкишофаш ба ду давраи асосӣ ҷудо карда шудааст: а) давраи Шуравӣ (солҳои 1917-1991) - ташаккулёбии чинояти таҳрибкорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ; б) замони истиқлол, дар соҳтори таркиби чинояти таҳрибкорӣ, навъ ва андозаи ҷазо, аломатҳои бандубасткунандай таркиби чиноят, шакли гуноҳ ва алomатҳои тарафи объективӣ ва субъективии чинояти тадқиқшаванда тағйироти назаррас ба миён омаданд.

2. Дар асоси таҳлили муқоисавӣ-ҳукуқии қонунгузории чиноятии давлатҳои узви ИДМ дар самти ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкорӣ имконият дод, ки ба таври мушахҳас қонунияти пайдоиши манъи ҳукуқӣ – чиноят, таҳрибкорӣ, ҳастӣ ва татбиқи он, ояндаи инкишоф ва мukammalgarдии таркиби он муайян карда шавад. Чунин ҷиҳатҳои мусбии (навгонии) қонунгузории чиноятии давлатҳои узви ИДМ метавонанд дар самти мukammalgarдии КҶ ҶТ вобаста ба чинояти таҳрибкорӣ аҳамияти маҳсус дошта бошанд: а) криминализатсия намудани мусоидат ба фаъолияти таҳрибкорона, гирифтани таълимот барои анҷом додани амалиёти таҳрибкорона ва ташкили гурӯҳи (иттиҳоди) таҳрибкорона ё иштирок дар он; таҳрибкорие, ки бо қатли оммавии одамон, заرار ба саломатии онҳо, инҷунин заҳролудшавии оммавӣ, паҳн намудани эпидемия, эпизоотия ва эпифитотия алоқаманд аст; б) муқаррар намудани алomатҳои бандубастшаванда, ба монандӣ: - содир намудани таҳрибкорӣ аз ҷониби гурӯҳи муташаккил;

2) тахрибкорие, ки сабаби бавучуд омадани зарари калони молумулкӣ ё дигар оқибатҳои вазнин мегардад; 3) тахрибкорие, ки боиси марги инсон гаштааст.

3. Давлатҳои хориҷӣ, гуруҳҳои (ташкилотҳои) террористиу экстремистӣ метавонанд тахрибкориро бо мақсади суст кардани амнияти миллӣ ва заиф гардонидани амнияти иқтисодии Тоҷикистон, пешбуруди манфиатҳои сиёсӣ, ҳарбӣ, душманона, иқтисодӣ ва гайраҳо истифода баранд ва он аксаран ба таври пинҳонӣ сурат мегирад. Тахрибкорӣ дар ҷаҳони муосир метавонад аз ҳар гӯшай ҷаҳон анҷом дода шавад. Истифодаи бемамониати ТИК дар масъалаҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ шаклҳои нави тарафи объективии тахрибкориро ба вучуд меорад, яъне тахрибкории кибернетикиро. Ин муқаррарот бояд аз категорияи гипотеза ба категорияи амалияи устувор гузарад. Корношоям кардани инфраструктураи ҳарбӣ, таҷхизоти саноатӣ, системаҳои автоматии идорақунӣ, барномаҳои компьютерӣ ва дигар иншооти мудофиавӣ муҳимтарин вазифаҳоест, ки дар натиҷаи тахрибкории кибернетикӣ ҳал карда шудаанд. Барои ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳуқуқӣ-чиноятии манфиатҳои амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавӣ аз ҳамлаи киберӣ, ки ба амнияти давлат таҷовуз мекунад, чиноят ҳисоб карда, ин амал ҳамчун чиноят – тахрибкорӣ тасниф карда шавад.

#### **П. Пешниҳодхое, ки ба такмили қонунгузории чиноятӣ равона гардидаанд ва ё ҳусусиятӣ амалӣ доранд:**

4. Муаллиф дар концепсияи илмии ҳуд пешниҳоди асоснок намудааст, ки дар таркиби тахрибкорӣ криминализатсия намудани чунин ҳолатҳо зарур ва саривакӣ мебошад: а) криминализатсия намудани шакли муосири содир намудани амалҳои тахрибкорона ва бо ҳамин мақсад ба диспозитсияи моддаи 309 КҶ ҶТ ворид намудани ибораи «ҳамлаҳои киберӣ»; б) оқибатҳои амалҳои тахрибкориро ба назар гирифта, ба диспозитисия м. 309 КҶ ҶТ ворид намудани ибораи «ба күштори оммавии одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ё расонидани зарари дигар ба саломатии онҳо» зарур мебошад; в) криминализатсия намудан ва ба таркиби тахрибкорӣ ворид намудани чунин шаклҳои содир намудани амалҳои тахрибкорона ба монанди заҳролудшавии оммавӣ, паҳн намудани эпидемия, эпизоотия ё эпифитотиҳо;

5. Дар қ. 2 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин: а) якчандкарата; б) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ; в) бо истифодаи мақоми хидматӣ; г) дар ҳолати ретсидиви хавфнок;

6. Дар қ. 3 м. 309 КҶ ҶТ илова намудани аломатҳои бандубастшавандай зерин: а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ; б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан хавфнок; дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг;

7. Асоснок карда шудааст, ки дар қ. 1 м. 309 ибораи «равона шудааст» ба «бевосита равона шудааст» иваз карда шавад;

8. Пешниҳод карда мешавад, ки ба диспозитсияи м. 309 КЧ ҶТ шакли нави содир кардани ин чиноят, яъне содир кардани таҳрибкорӣ тавассути “ҳамлаҳои киберӣ” илова карда шавад. Дар доираи ҳамлаи киберӣ бояд ҳамчун таҷовуз ба шабакаҳои компьютерӣ тавассути вуруди беичозати онҳо, сирояти оммавӣ бо нармағзори зараворӣ, забти иттилооти маҳфӣ ва гайра фаҳмида шавад, ки мақсади заиф кардани амнияти иқтисодӣ ва иқтидори мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта бошанд;

9. Таҳлил ва омӯзиши ҷавобгарии чиноятӣ барои таҳрибкориро ҷамъбаст намуда, пешниҳод мешавад, ки дар КЧ ҶТ диспозитсияи м. 309 дар таҳрири нав ва таркибҳои наве, ки бо таҳрибкорӣ алоқамандан дар шакли зерин пешниҳод карда шавад:

### **9.1. Моддаи 309 (Таҳрибкорӣ)**

1) Бо мақсади ноустувор соҳтани амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти иқтисодиёт ва мудофиа, содир намудани таркиш, сӯхтор ё дигар кирдорҳое, ки барои несту нобуд ё вайрон кардани объектҳои дори аҳаммияти ҷумҳурияйӣ ва стратегӣ равона шудааст. ...чазо дода мешавад.

2) кирдорҳои дар қ. 1 ҳамин модда пешбинишуда, агар:

а) боиси заҳролудшавии оммавӣ ё паҳн кардани эпидемия ё эпизоотия ё эпифитотиҳо.

б) боиси марги одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ё расонидани зарари дигар ба саломатии онҳо гардида бошад. ...чазо дода мешавад.

3) кирдорҳои пешбининамудаи қ.қ. 1 ва 2 ҳамин модда, агар:

а) якчандкарата;

б) аз ҷониби гурӯҳи шаҳсон бо маслиҳати пешакӣ;

в) бо истифодаи мақоми хидматӣ

г) дар ҳолати ретсидиви ҳавфнок содир шуда бошад. ...чазо дода мешавад.

4) Кирдорҳои дар қ.қ. 1 ва 2 ҳамин модда пешбинигардида, агар:

а) аз ҷониби гурӯҳи муташаккил ё иттиҳоди чиноятӣ;

б) дар ҳолати ретсидиви маҳсусан ҳавфнок;

в) дар вазъияти ҷангӣ ё замони ҷанг содир шуда бошад. ...чазо дода мешавад.

### **9.2. Моддаи 309.1 (Ташкили таълим ва гирифтани таълими ҳусусияти таҳрибкоронадошта)**

1. Ташкили таълим ё гирифтани таълими ҳусусияти таҳрибкоронадошта, инчунин роҳбарӣ ё иштирок дар ҷунин таълим новобаста аз ҷой ва шакли таълим. ...чазо дода мешавад.

2. Ҳамин кирдор, агар:

- бо истифода аз мақоми хизматӣ содир шуда бошад;

- бо маблағгузорӣ намудани ҷунин кирдор алоқаманд бошад. ...чазо дода мешавад.

### **9.3. Моддаи 309.2 (Ташкили гурӯҳи таҳрибкорона ё иштирок дар он)**

1. Ташкил ва таъмини фаъолияти гурӯҳи таҳрибкорона ва соҳторҳои таркибии он. ...чазо дода мешавад.

2. Иштирок дар гурухи таҳрибкорона. ...ҷазо дода мешавад.

Хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ, ки дар диссертатсия пешкаш гардидаанд, бо истифода аз ақидаҳо ва мағҳумҳои пазируфташудаи илмӣ исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ кори илмии анҷом-ёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувофиқ аст.

Оид ба муҳтавои диссертатсия мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 мақола дар нашрияҳои ватанӣ бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор гардидааст, ба монандӣ:

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:**

(1 - М) Курбонова А.А. Таърихи ташаккул ва рушди ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ дар қаламрави Тоҷикистон [Матн] / А.А. Курбонова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2021. - №3 (37). – С. 285-291. ISSN 2308-054X

(2 - М) Курбонова А.А. Таҳлили ҳукуқӣ-ҷиноятии объекти таҳрибкорӣ [Матн] / А.А. Курбонова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2021. - №4/1 (38). – С. 288-293. ISSN 2308-054X

(3 - М) Курбонова А.А. Глобализация как фактор развития транснациональной организованной преступности [Текст] / Н.А. Кудратов, А.А. Курбонова // Законодательство. – Душанбе, 2022. №1 (45). – С. 118-125. ISSN 2410-2903

(4 - М) Курбонова А.А. Тавсифи умумии субъекти ҷинояти таҳрибкорӣ [Матн] / А.А. Курбонова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 2022. - №1/ (40). – С. 365-370. ISSN 2308-054X

**II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалий чоп шудаанд:**

(5 - М) Курбонова А.А. Особенности субъекта изменения государства [Текст] / Н.А. Кудратов, А.А. Курбонова // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: Сборник научных статей по итогам работы третьего круглого стола со Всероссийским и международным участием, Шахты, 16 марта 2020 года. Том Часть 1. – Шахты: Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2020. – С. 102-104.

(6 - М) Курбонова А.А. Некоторые вопросы определения субъективной стороны диверсии [Текст] / А.А. Курбонова // Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений: сборник научных статей по итогам работы девятого круглого стола со Всероссийским и международным

участием, Шахты, 29-30 сентября 2020 года / Донской государственный технический университет. Том Часть 1. – Шахты: ООО «Конверт», 2020. – С. 124-126.

(7 - М) Қурбонова А.А. Саломатӣ ҳамчун объекти чиноят [Матн] / А.А. Қурбонова // Маводҳои конференсияи дуввуми илмӣ-амалӣ доир ба мавзӯи “Хуқуқ ва иқтисод: масъалаҳои хуқуқии иқтисодиёти ракамӣ”, 31 майи соли 2021 / Зери таҳрири доктори илмҳои хуқуқ Меликов У.А., номзади илмҳои хуқуқ Қудратов Н.А. – Душанбе: “Баҳманрӯд”, 2021. – С. -129-135.

(8 - М) Қурбонова А.А. Тавсифи хуқуқи чиноятии таҳрибкорӣ [Матн] / А.А. Қурбонова // Маводҳои конференсияи дуввуми илмӣ-амалӣ доир ба мавзӯи “Хуқуқ ва иқтисод: масъалаҳои хуқуқии иқтисодиёти ракамӣ”, 31 майи соли 2021 / Зери таҳрири доктори илмҳои хуқуқ Меликов У.А., номзади илмҳои хуқуқ Қудратов Н.А. – Душанбе: “Баҳманрӯд”, 2021. – С. 118-120.

(9 - М) Қурбонова А.А. Пешгирии киберчиноятҳо [Матн] / Н.А. Қудратов, Қ.А. Мирзоева, З.М. Сафарова, А.А. Қурбонова // Рушди технологияҳои ракамӣ дар шароити муосир: маводҳои конференсияи байналмилалии илмию амалӣ бахшида ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф” (солҳои 2020-2040) 27-28 декабря соли 2022 / Зери назари доктори илмҳои техникий Х.Х. Назарзода, доткори илмҳои иқтисодӣ Ф.Р. Шаропов, доктори илмҳои хуқуқшиносӣ Н.А. Қудратов. – Душанбе: «ДДТТ», 2022. – С. 255-261.

Ҳамаи мақолаҳои муаллиф оид ба муҳтавои диссертатсия навишта шуда, таҳлили онҳо дар қисми хулосавии диссертатсия сабт гардидаанд.

### ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсия таҳқиқоти мантиқан анҷомёфта буда, ягонагии дохилӣ дошта, усулҳое, ки дар ҷараёни тадқиқоти илмӣ истифода шудаанд, аз сифати мусбии диссертатсия шаҳодат медиҳанд ва онҳо минбаъд метавонанд, дар тадқиқотҳои алоҳида вобаста ба ин масъала ва проблеммаҳои мукаммалсозии қонунгузории чиноятӣ дар самти чинояти таҳрибкорӣ истифода шаванд. Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷиҳати назариявӣ ба рушди илми хуқуқи чиноятӣ ва дигар илмҳои ба мавзӯи мазкур алоқаманд мусоидат карда, барои ҳалли мусбии як зумра масъалаҳо ва мушкилоти вобаста ба мавзӯи тадқиқот нақши муҳимро мебозад. Инчунин, хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди қонунгузорӣ, фаъолияти мақомоти даҳлдори давлатӣ ва такмили соҳа аҳаммияти муҳим дошта, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва консепсияҳои давлатӣ метавонанд истифода шаванд. Рисолаи мазкур ба талаботи манзурнамудаи банди 31, 33-35, 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

2. Диссертатсияи Қурбонова Афзуна Азимбоевна «Ҷавобгарии чиноятӣ

барои таҳрибкорӣ мувофиқи қонуни чиноятӣ «Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси: 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қабул карда шудааст. Дар ҷаласаи кафедра иштирок доштанд: 11 нафар, аз ҷумла 5 доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва 2 номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. Ҳамчунин дар ҷаласа номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон Мирзоаҳмедов Ф.А. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи Доңишгоҳи миллии Тоҷикистон Камолов З.А. ширкат варзиданд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 11, «зид» – 0, «бетараф» – 0, протоколи №11 аз 31 октябрин соли 2023.

Суратмаҷлис аз 31 октябрин соли 2023 таҳти №11

**Раиси ҷаласа:**

Мудири шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Иброҳимов С.И.

**Котиби ҷаласа:**

Лаборанти қалони шуъбаи ҳуқуқи давлатии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Сайдзода М.Ё.

Имзои Иброҳимов С.И. ва Сайдзода М.Ё.-ро тасдиқ мекунам:  
Сардори шуъбаи қадрҳои Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи  
А. Баҳоваддинови Академияи миллии  
илмҳои Тоҷикистон



Шозедов Х.Н.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе,  
734025, Ҳиёбони Рӯдакӣ, 33.

Тел.: +992 93 444 41 65

“01” 11 2023